

МУДИРИ КАФЕДРАИ АСТРОНОМИЯ



Сафаров Абдулчалол Ғафурович 18 майи соли 1981 дар деаи Анҷиркони колхозии ба номи Киров (ҳоло хоҷагии Ваҳдат)-и ноҳияи Москва (ҳоло н. Мир Сайид Али Ҳамадонӣ), дар оилаи коргар таваллуд шудааст, соли 1998 МТМУ №3, ноҳияии номбурдаро хатм намудааст. Дар факултети физикаи Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон солҳои 1999-2004 таҳсил намуда, онро аз рӯи ихтисоси астроном бомуваффақият хатм кардааст. Аз давраи донишҷӯии ба ҳайси лаборанти кафедраи астрономияи факултети физика фаъолияти худро оғоз намудааст. Аз соли 2004 дар вазифаи ассистенти кафедра ба кор монанда шуд. Соли 2005 коромӯз-тадқиқотчи, солҳои 2006-2008 аспиранти Институти астрофизикаи АИ ҚТ буда, соли 2009 ҳамчун ходими илмии ҳамин Институт фаъолият намудааст. Аз соли 2010 инҷониб дар кафедраи астрономия фаъолият дорад. Дар тӯли ин солҳо дар вазифаҳои Раиси Шурои сарпарастон, муовини декан оид ба таълим кор кардааст. Аз 1 июли соли 2019 вазифаи мудири кафедраи астрономияро ба ӯҳда дорад. Аз соли 2015 аъзои ҳизби халқи-демократии Тоҷикистон буда, оиладор, соҳиби чор фарзанд мебошад.

Фаъолияти илмии Сафаров А.Ғ. ба омӯзиши физикаи кометаҳо ва метеороидҳо бахшида шудааст. Натиҷаҳои илмии ӯ дар беш аз 30 маҷаллаҳои илмӣ ва 40 фишурдаи маърузаҳо дар Тоҷикистон ва хориҷи кишвар аз ҷумла маҷаллаҳои тақрибии *Astronomy and Astrophysics Transaction, Advances and Space Research, Open Astronomy* аз ҷоп баромадаанд. Натиҷаҳои илмии гирифташудаи Сафаров А.Ғ. доир ба мӯйаян намудани суръат ва вақти ихроҷи ҷангҳои думи аномалии кометаҳо ва тақсимоти онҳо дар фазои кайҳони назди сайёравӣ аз ҷумла сайёраҳои Зухро, Замин, Миррих ва Муштари бахшида шудааст. Ӯ зичи “Думҳои аномалии кометаҳо”-ро мурағтаб кардааст. Ҳамин аст,

ки Сафаров А.Ғ. соли 2008 ва 2009 ғолиби конференсияи ҷавонони кишвар шуда, соҳиби дипломи Кумитаи кор бо ҷавонони назди Ҳукумати ҶТ, Ифтихорномаҳои ДМТ, Вазорати маориф ва илми ҶТ ва Раёсати Академияи илмҳои ҶТ гаштааст. Соли 2014 Сафаров А.Ғ. аълоҷии маориф ва илми ҶТ шуд. Рисолаи номзадиашро дар мавзӯи “Таҳқиқоти шароити ташаккули думи аномалии кометаҳо” аз рӯи ихтисоси 01.03.04-таҳқиқоти сайёраҳо (астрофизика) бомувафакият соли 2019 Ҳимоя намуд. Сафаров А.Ғ. бо Сарредаксияи илмии энциклопедияи миллии тоҷик ҳамкориҳои зиҷ дорад ва барои омода намудани мақолаҳои илмӣ дар соҳаи кайҳоншиносӣ саҳмгузор аст. У ҳаммуалифи як китоби дарсӣ ва се васоити таълимӣ мебошад.